

ЭЪЛОМИЯИ (ҲИСОБИ) БОНУСИ КАШФИ ТИҶОРАТИ

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

1 РМА <input type="text"/>	2 РЯМ <input type="text"/>		
3 РСБ <input type="text"/>			
4 Номи пураан андозсупоранда <input type="text"/>			
5 Намуди Ёломия (дар хоначаи дахлдор аломати <input checked="" type="checkbox"/>) гузошта шавад:	Ибтидой <input type="text"/>	Навбатӣ <input type="text"/>	Иловагӣ <input type="text"/>
6 Давраи андоз <input checked="" type="checkbox"/> Мох <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Сол <input type="text"/>		
7 Воҳидҳои алоҳида (дар хоначаи дахлдор аломати <input checked="" type="checkbox"/>) гузошта шавад:	Ҳа <input type="text"/>	Не <input type="text"/>	

Тавсияҳо барои пур кардан

- > барои кӯмак аз Тартиби пур кардани Ёломияи мазкур истифода намоед
- > Ёломияро бо ҳуруфи чопӣ пур кунед, мисли калимаҳо як хоначаро ҳолӣ монед
- > хангоми пур кардан рӯкаи саккодори ранги сиёҳдоштаро истифода намоед
- > маблағҳоро бо сомони нишон диҳед

Қисми II. Маълумот оид ба қарордодҳо барои истифодаи захираҳои табиӣ

Номгӯй

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Қарордод (силсила, рақам ва сана)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Қисми III. Ҳисоб намудани андоз

Номгӯи маъданҳо

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Манбаъ

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Меъёр

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Маблағ

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Маблағи андозии ҳисобшаванда, ҳамагӣ аз ҷумла:

- барои воҳиди асосӣ

- барои воҳиди (воҳидҳои) алоҳида

Қисми IV. Пардохти андоз

Рамзи сатр

001

Санаи додани иҷозатнома ё тасдиқи ҳаҷми захира	Маблағи пардохт шаванда	Маблағи пардохт шуда	Санаи пардохт
рӯз <input type="text"/> моҳ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	рӯз <input type="text"/> моҳ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

На дертар аз 90 рӯз аз санаи гирифтани иҷозатнома ё рузи тасдиқ шудани ҳаҷми захираҳо

Қисми V. Ҷавобгарии андозсупоранда

Мо (ман) барои пуррагӣ ва дурустии маълумоти дар хамин Ёломия дарҷгардида тибқи санадҳои конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошем (ам).

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!

Ному насаби Рохбар / Имзо

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!


Ному насаби Сармуҳосиб / Имзо

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!

Ному насаби Нозири Ёломияро қабул намуда / Имзо

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!

Кайд оиди қабули Ёломия /



Санаи пешниҳоди Ёломия

| | | | | | |

рӯз моҳ сол

Санаи қабули Ёломия дар мақомоти андоз

| | | | | | |

рӯз моҳ сол

Рамзи мақомоти андоз

Ч. Ш.

Тартиби
пур кардан ва пешниҳод намудани
эълomiaи (ҳисоби) бонуси кашфи тичоратӣ

1. Варакаи эълomiaи мазкур ва тартиби таҳияи он мутобиқи муқаррароти қисми 8 моддаи 219 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст.

2. Мутобиқи муқаррароти қисми 8 моддаи 219 Кодекси андоз эълomiaи андоз то санаи 15 моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботии андоз фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

Дар эълomia чунин маълумот дарч карда мешавад:

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда қайд кард мешавад.
- дар банди 5 намуди эълomiaи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 7 дар сурати доштани воҳиди алоҳида қайди дахлдор гузошта мешавад.

Қисми II. Маълумот оид ба қарордодҳо барои истифодаи захираҳои табиӣ

- дар катаки номгӯй намуди канданиҳои фойданок, ҷойгиршавии кон, силсила, рақам ва санаи қарордоди басташуда дарч карда мешавад;

Қисми III. Ҳисоб намудани андоз

- дар катаки номгӯи маъданҳо номи кандании фойданок, манбаъи андоз меъёри бонус ва маблағи ҳисобшавандаи андоз, аз ҷумла вобаста ба кохонаи асосӣ ва воҳиди (воҳидҳои) алоҳида дарч карда мешавад;

Қисми IV. Пардохти андоз

- дар сатри 001 мӯҳлати пардохти андоз ва маълумотҳои асосноксозандаи андоз дарч магардад;

Қисми V. Ҷавобгари андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълomiaи (ҳисоботи) андоз дарчшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълomia ва санаи қабйли он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълomiaи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю доништа ба эълomia дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.